

## ЧАШНИ БУЗУРГИ МИЛЛӢ

Халқи тоҷик баъди ҳазор сол аз нав соҳиби давлати мустақил гардида, мақому манзалати хос касб намуд. Барои миллат ин баҳти баланд ва воқеаи хеле фараҳбахш буд. Аз нахустин рӯзҳои истиқлолият Тоҷикистон роҳи минбаъдаи кишвари хешро бо кишвари демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ мувоғиқ соҳт. Ҳарчанд эъмори давлатӣ кори саҳл набуд, вале тафаккури аҷдодӣ ва дарки ҳуввияти миллӣ ба ин комёбӣ боис гашт. Замон ба сари ҳокимијат шахсери овард, ки тақдири эҳёи давлати тоҷикон бар дӯши ў буд. Ин шахсияти таъриҳӣ фарзанди содиқи Ватан Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Мавсуф аз қадамҳои нахустин ҷоннисориҳои хешро даҳҳо маротиба исбот соҳта, бо ҳамгирои мардуми кишвараш ба бунёди давлати тоза шарафёб гашт. Тасдиқи рамзҳои давлатӣ, пули миллӣ ва бунёди муассисаҳои фарҳангии тиҷоратии кишвар боварии мардумро ба ояндаи дураҳшон зиёд гардонд. Тоҷикистонро шинохтани кишварҳои ҷаҳон далели равшани афкори хирадманданаи роҳбарияти давлати тоҷикон аст. Дар замони истиқлолият ҳалқи тоҷик ба як қатор дастовардҳои беназир мушарраф гардидааст. Бунёди як қатор корхонаҳои бузурги саноатӣ, истгоҳҳои барқию обӣ, биноҳои серошёна маҳсули заҳмати сокинони ин кишвари биҳиштосо мебошад. Имрӯз ҳар як фарди тоҷик аз он ифтихор менамояд, ки соҳиби давлати озод ва мустақил аст. Ҳалқи тоҷик бори дигар собит соҳт, ки тоҷикон миллати воҳид ва соҳибтамаддун мебошанд.

Миллати озодпарасту озодихоҳи тоҷик бар асари таҳаввулоти сиёсиву иҷтимоии солҳои 90-уми қарни гузашта ҳамчун як кишвари озодандешу соҳибистиқлол аз нав эҳё ва ба эъмори давлати миллати худ шурӯъ намуд. Барои миллати тоҷик истиқлолият дар ҳазорсолаи таъриҳи воқеан санаи басо тақдирсоз буд ва ҳаст.

Шукри ободии ин Ватан, шукронай ин сарзамин, шукри ин Сарвару ин марди хирадманди саховатпеша мекунем, ки бо ташабbusi бевоситаи он кас ба соҳтумони як қатор неругоҳҳои хурду бузург, аз қабили Санѓтӯда 1, Санѓтӯда 2, Помир-1, Роғун, роҳи оҳани Қурғонтеппа – Кӯлоб, роҳи мошингарди Кулма – Қароқурум, нақби Анзоб, Шар-Шар ва ғ. шурӯъ карда шуда буд, ки айни ҳол мавриди истифода қарор доранд. Дар самти фарҳанг бошад, чандин майдонҳои фарҳангии фароғатӣ, аз ҷумлаи Китобхонаи миллӣ, Осорхонаи миллӣ, боғҳои беназир бо унвони бузургони илму адаб (А.Рӯдакӣ, А.Фирдавсӣ, Куруши Кабир, С.Айнӣ) соҳта ба истифода дода шуд. Имрӯз мо танҳо бо ваҳдат ва меҳнати яқдилона метавонем, истиқлолияти худро ҳифз намоему ватани азизамонро обод гардонем. Бешубҳа, оромиву шукӯҳи ҳар як давлату

миллат бар дўши ҳар як шаҳрванди он вобаста аст, маҳсусан насли ояндасози миллат – ҷавонон.

Мо бояд хуб дарк намоем, ки оянда тақдири ҳалқу давлати Тоҷикистони соҳибистиқлол бар дўши мо гузошта мешавад. Ин рисолати ҳайр, пеш аз ҳама, дар ҳифзу обод кардан ва ба наслҳои оянда ба мерос гузоштани сарзамини хеш мастьулияти бузург дорад ва моро вазифадор менамояд, ки ба хотири таҳқими ваҳдати миллӣ, устувории давлати ҳуд, густариши ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ ва ватандӯстиву ватанпарастӣ ҳамеша қӯшишу талош намоем.

Мо дар арафаи таҷлили ҷашни бузурги миллӣ – 30-юмин солгарди Истиқлолияти давлатӣ қарор дорем ва бояд дарк намоем, ки 30 соли Истиқлолият чун зинаи камолоти миллату давлат дар дили ҳар як фарзанди бонангӯ номуси Тоҷикистон оташи меҳр, ҳамдиливу ҳамфирӯзишӣ фурӯзон намуд ва меваҳои умеду эътиимодро ба фардои неки Ватан ба бор оварад. Истиқлолияти давлати тоҷикон то абад устувору поянда бошад!

**Абунаср Тӯраев,**

**номзади илмҳои филологӣ, устоди ДМТ**